



ИЗҶОРОТИ МАТБУОТИ

БА АНҶОМРАСИИ ЛОИҲАИ АЗНАВСОЗИИ

МАКТАБИ №10 ДАР ДЕҲАИ САҒОБАХШ ҶАМОАТИ АҚСУИ НОҲИЯИ ДАНҒАРА ДАР ДОИРАИ КҶМАКҶОИ БЕБОЗҒАШТИ ҶОПОН

Душанбе, ТОҶИКИСТОН

31 январи соли 2023 **ҷ-би Тошиҳиро АИКИ**, Сафири Фавқуллода ва Мухтори Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар якҷоягӣ бо **ҷ-би Даврон БЕКМУРОДЗОДА**, муовини аввали раиси ноҳияи Данғара, дар маросими супоридани "**Лоиҳаи азнавсозии мактаби №10 дар деҳаи Сағоббахш ҷамоати Ақсу ноҳияи Данғара**" ширкат варзиданд. Дар маросим инчунин намояндагони мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия ва сокинони деҳа ширкат варзиданд.

Барои татбиқи ин лоиҳа аз ҷониби ҳукумати Ҷопон дар ҷаҳорҷубаи "Барномаи кӯмакҳои бебозғашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзми аҳоли" (GGP) **123,682 доллари ИМА** ҷудо карда шуд. Қабл аз татбиқи лоиҳа, мактаббачагон дар шароити номусоид таҳсил мекарданд: фаршҳо, дарҳо ва тирезаҳо хеле кӯҳна ва шикаста буданд. Дар фасли сарди зимистон ҳавои хунук ба осонӣ ба синфхонаҳо ворид мешуд ва аз ин сабаб гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо хеле душвор буд. Дар доираи таъмири лоиҳаи мазкур бинои мактаб мактаб таъмир шуда, дарҳо, тирезаҳои нав насб ва фарш дар тамоми бинои мактаб таъмир карда шуд, ки ба зиёда аз 800 хонанда имконият медиҳад, ки дар шароити беҳатар ва мусоид таҳсил кунанд ва ба раванди таълим таъсири мусбат расонанд.

Дар маросими мазкур **ҷаноби Тошиҳиро АИКИ** сафири фавқуллода ва мухтори Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Раиси ноҳия ва сокинони деҳаро бо анҷоми бомуваффақияти лоиҳа табрик гуфта, қайд намуд, ки Ҷопон дар тӯли зиёда аз 30 сол аз замони истиқлолияти Тоҷикистон ба мардуми тоҷик ҳамчун дӯсти хуб дар доираи васеи соҳаҳо мусоидат намудааст ва маориф яке аз соҳаҳои муҳими ҳамкорӣҳои дӯстонаи Тоҷикистону Ҷопон ба шумор меравад.

Раиси Ноҳияи Данғара ва сокинони деҳа ба ҳукумат ва мардуми Ҷопон барои кӯмакҳои изғори сипос карданд.

Ҳукумати Ҷопон ният дорад дастгирии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистонро идома диҳад.

*Кӯмакҳои бебозғашт барои бахши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ "GGP" тарҳи Барномаи расмии Ҷопон оид ба рушд мебошад. Кӯмакҳои бебозғашти лоиҳаҳои амнияти башарӣ барои бахши аъзми аҳоли ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, ҳамчунин ба созмонҳои гайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои бебозғашт барои бахши аъзми аҳоли ва амнияти башарӣ **453** лоиҳаро ба маблағи умумии **\$37,4** миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон амалӣ намудааст, аз ҷумла 161 лоиҳа дар соҳаи маориф.*

Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмии Ҷопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонаи зайл назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html

